

**БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!**



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 8 (335),
29 апрели соли 2019

► E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru • www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ХИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

ХИЗБИ ОРМОНҲОИ МИЛЛӢ

ва ё андеша пирумунӣ ҳизби мардумие, ки зодаи тафаккури Пешвои миллат аст



**ФАТТОХЗОДА Саïдмурод
Самад, Муовини якуми Раиси Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистон**

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, ки онро бо истилоҳи дигар ба унвони ХХДТ ном мебарем, бо ин ихтисор дар байни мардуми кишвар бештар маъруф аст. Вале ин ихтисор силсилаи ҳарфҳои ҳолӣ набуда, дар муҳтавои он бозтоби арзишҳои як давраи таърихи миллат, идеология ва назару андешаи як қисмати бузурги ҷомеа маҳфуз аст. Имрӯз ба ҳукми анъана даромадааст, ки теъдод ҳизби моро ба унвони «ҳизби пешбарандаи ҷомеа», баҳши дигаре «ҳизби аксарияти парлумонӣ» ва ҳатто баъзе «ҳизби ҳоким» меноманд.

Доир ба таърихи таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Пешвои миллат, Роҳбари муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханронҳои худ ба таври мушаххас андешаҳои худро иброз на-

мудаанд, ки зарурат ба шарҳ надорад: «Тавре дар хотир доред, ҳанӯз дар айёми бисёр ҳассос - замоне, ки кишварӣ мо дар оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ месӯхт ва мардум интизори паёми сулҳ буданд, зарурати таъсис додани ҳизби сиёсӣ пеш омад, ки бояд фарогири назару андешаҳои гурӯҳҳои мухталифи ҷомеа бошад.

Моро зарур буд, ки мардумро дар меҳвари як мафкураи созанда муттаҳид намуда, ба муҳолифату даргириҳои фоҷиабори сиёсӣ хотима бахшем.

Баъди таҳлили ҳамаҷонибаи вазъии сиёсии кишвар ва бо дарназардошти назару андешаҳои табақаҳои мухталифи ҷомеа ба ҳулосае омадем, ки тарҳи ҳизби нави сиёсиро омода намоем, ки тавонад ҳизби ормонҳои мардумӣ бошад, дар меҳвари идеяи созандаи худ кишрҳои гуногуни ҷомеа – зиёиёну олимони, ҳунармандон, коргарону кишоварзон ва ҳатто рӯҳониёнро муттаҳид созад.

Дар ин замина, тарҳи Ҳизби Халқии Тоҷикистонро, ки баъдтар вообаста ба таҳаввулотии сиёсии ҷомеа онро Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон номидем, омода сохтем ва фикр мекунам, ки иштибоҳ накардем.

Баъдтар раванди муборизаҳои сиёсӣ дар ҷомеа собит намуд, ки аҳзоби сиёсӣ, ки барномаи худро бар асоси ақидаи як гурӯҳи маҳдуди сиёсӣ, мисли атеизм ё исломгарой роҳандозӣ намуданд, муваффақ нагардиданд ва қисми зиёди ҷонибдорони худро аз даст доданд.

Дар ҳамин давраи ҳассос, ибтидои солҳои навадуми асри гузашта, пас аз интиҳои давлатдорӣ Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҷомеа маҳфумҳои нави мисли «рӯшанфикрон», «демократия», «ошкорбаёнӣ» арзи вучуд наму-

данд. Рӯшанфикрон ва ё демократҳо дар зехни мардум ғолибан ба унвони намоёндогони тафаккури нав, дигарандешон, ҷонибдорони навоҷариву ислохот пазируфта шуданд. Баҳши бузурги ҷомеа аз онҳо хуб истиқбол намуд. Вале ба зудӣ аз ҷониби кишварҳое, ки дар Осиёи Марказӣ ҳадафҳои геополитикӣ доштанд, ин неруи навадеш таҳти контрол ғирифта шуд. Илова бар ин, баҳше аз рӯҳониёни кишвар низ ба ин гурӯҳ пайваста, дар муддати ҳеле кӯтоҳ дар он нуфузи зиёд пайдо карданд. Ин амал боис бар он гардид, ки ба ҷои зина ба зина ва бо равиши нармаҷорӣ намудани ислохот, гурӯҳҳои «рӯшанфикрон» даст ба таҳаввулотии кулӣ заданд, ки ҳанӯз ҷомеа барои пазируфтани он омода набуд. Ин амал сабабгори тезу тунд шудани вазъият дар ҷомеа ва алайҳи ҳам сангар ғирифтани гурӯҳҳои мухталиф гардид, ки оқибат дар кишвар ҷанги шаҳрвандиро бо паёмаҳои ҳеле даҳшатбор эҷод кард.

Пас аз ин падидаҳои номатлуб дар зехни баҳши азими ҷомеа маҳфумҳои «рӯшанфикр», «демократ» ба наҳви дигар чилвагар шуданд ва ҳамоҳанг бо истилоҳи «ҷангҷӯӣ», «вайронкор», «низоъбарангез» ва мисли ин садо меододанд. Яке аз сабабҳои дар ибтидо ҳамаҷун Ҳизби Халқии Тоҷикистон ғайолияти худро оғоз намудани Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва баъдтар ба хотири пурра ифода намудани ғояҳои тағйирӣ ном кардани он низ ба воқеияти зикргардида, яъне маънии манфӣ ғирифтани маҳфуми «демократия» дахл дошт. Гумон мекунам, таъсири ҷанги шаҳрвандӣ ва ба хотири пиёда сохтани ҳадафҳои муғризонаи худ ба ҳайси ниқоб истифода намудани гурӯҳҳои маълум ин маҳфумҳои аслан арзишмандро дар

зехни теъдод аз мардум то ҳол «сафед» накардааст.

Мигел де Сервантеси хирадманд ба ин маънӣ фармудааст, ки таърих-ҳазинаи аъмоли мо, шӯҳиди гузашта, намуна ва дарси ибрат барои имрӯз ва ҳушдор барои фардост. Баъд аз гузашти солҳо, чун шӯҳиди зиндаи воқеаҳои солҳои навадуми асри гузашта, ба ҳулосае меоям, ки дар вазъияти ҳеле ҳассос, ки як иқдоми нодуруст метавонист оташи нави ҷангу ҳушунатро дар ҷомеа афрӯзад, Пешвои миллати тоҷик, Роҳбари муаззами ҳизби мо тавонистанд, ки бо дарназардошти афқори андешаи кишрҳои гуногуни ҷомеа роҳи дурусти рушди кишварро муайян ва интиҳоб намоянд.

Солҳои охири асри 20-ум тасмими нодуруст ва шитобкоронаи роҳбарияти вақти Ҳизби коммунистии Иттиҳоди Шӯравӣ, ба вижа М.С. Горбачев боиси он гардид, ки яке аз абарқудраттарин давлати дунё дар ҳоли аз лиҳози иқтисодӣ ҳеле заиф будан пош хӯрад ва ба ҷумҳуриҳое, ки солҳои тӯлонӣ як ҷузъи он буданд, ба ҷуз мушкilotи миёншикан чизе мерос нагузарад. Ин ҳолат таҳаввулотии баъди Ҷанги Дуҷуми Ҷаҳонро менамояд, ки давлатҳои абарқудрати дунё бо роҳнамоии СММ пайҳам аз сиёсати мустамликадорӣ даст кашиданд ва беш аз чихил давлати дунё озодии мутлақро соҳиб гардиданд, вале танҳо шахсиятҳои мисли Сарвазир Сингапур Ли Куан Ю ва Сарвазир Малайзия Мохатхир Муҳаммад ва ҷанде аз пайравони эшон дар кишварҳои Осиё ва Африқо тавонистанд, ки миллат ва давлати худро аз вартаи ғайри ҳушунат наҷот диҳанд. Вале аксарияти кишварҳое, ки аз зери ҷуғи мустамликавӣ наҷот ёфтанд, то

(Идома дар саҳ.2)



**ФАРҲОР ДАР МИЁНИ ПАНЧ
ҲАЗОР СОЛҢ ТАМАДДУНОФАРНИ
ТОҶИҚОН**

3



**ВАТАНАМОНРО БО
МЕҲНАТИ СОҒДИЛОНА
ОБОД ҲОҲЕМ КАРД!**

4



**ХИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ
ТОҶИҚИСТОН ТАҒАККУРИ СОЗАНДАИ
ҶОМЕАРО БЕДОР МЕСОЗАД!**

5



**СОКИНОНИ ДЕҲА ПАЙРАВИ
КОРҲОИ ОБОДОНИВУ СОЗАНДАГИИ
ХХДТ МЕБОШАНД!**

6



**МАҶЛИСИ ҶАМЪБАСТИИ ҶАЪЛИЯТИ
КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ХХДТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
ДАР СЕМОҲАИ АВВАЛӢ СОЛӢ 2019**

8

ҲИЗБИ ОРМОНҲОИ МИЛЛӢ

ва ё андеша пиromуни ҳизби мардумие, ки зодаи тафаккури Пешвои миллат аст

(Идома аз саҳ.1)

ҳанӯз иқтисодашон заиф буда, дар банди ҷангу низоъ ва ҷафру бенавой қарор доранд.

Мутаассифона, таҷрибаи Чин, ки бо сиёсати хирадмандонааш Ден Сяопин тавонист ин кишвари баъд аз таҷрибаҳои Мао Зедун, баҳусус «инкилоби фарҳангӣ» муфлисшударо наҷот бахшад, ба роҳбарони Иттиҳоди Шӯравӣ дарс нашуд. Ден Сяопин равиши хосеро дар ташаккул ва тақмили сиёсат ва иқтисодиёти Чин интихоб кард, ки имрӯз барои ба яке аз кишварҳои пешрафта ва мутараққии ҷаҳон табдил ёфтани он заминаи устувор гузошт. «Чи тафовут дорад, ки гурба қадом ранг аст, муҳим ин ки мушро шикор кунад», ин мақолаи дӯстдоштаи «падарӣ раванди ислохот» дар Чин буд. Ў дар ин замина тавонист, ки як модели махсуси чиниро роҳандозӣ кунад, ки бехтарин анъанаҳои миллӣ, динӣ, фарҳангӣ ва сохти иҷтимоӣ муносибатҳои бозори ҳамоҳанг созад. Бо вучуди он, ки дар дохил ва хориҷ аз кишвар муқобилони зиёд дошт, ба ӯ муяссар гардид, ки «обу оташ», яъне сохти иҷтимоӣ ва сармоядориро бо ҳам ошӣ диҳад. Ў тарҳеро рӯи қор овард, ки иқтисод ва тичорат озод буданд, вале тақсими одилонаро давлат ба зиммаи худ гирифта буд.

Дар Иттиҳоди Шӯравӣ баръакс, шитобкорона ва бидуни таҳлили амиқ сохтори таҷрибашударо мешикастанд ва ба ҷои он арзишҳои ғарбиро нусхабардорӣ мекарданд, ки ногузир ба иқтисодиёти давлат зарбаи муҳлик зад. Ин равиш ба роҳбарони вақти Тоҷикистон низ таъсири манфӣ расонд. Қисмате аз онҳо намехостанд, ки аз усули пешини роҳбарӣ, ки ба он хӯ гирифта буданд, даст кашанд, вале бахши дигаре дар пайравӣ ба «неодемократҳо»-и ғарбгарои рус ва созмону кишварҳои исломӣ, ислохоти ғаврий ва бидуни таъхирро талаб мекарданд. Паёмади ин муҳолифат ниҳоят Тоҷикистонро ба ҷанги шаҳрвандӣ кашид, ки даҳҳо ҳазор қурбонӣ ва садҳо ҳазор гурезагонро барҷо гузошт.

Сарвазирӣ Малайзия Моҳатхир Муҳаммад дар рӯзҳои нахустини роҳбарии худ хитобан ба кишварҳои абарқудрати ҷаҳон гуфта буд: «Хоҳиш мекунам, ба мо имкон диҳед, ки афзалиятҳои миллӣ ва иҷтимоии хешро худ муайян намоем. Интизор набошед, ки ба хотири эҳтиром ба принципҳои либерализми иқтисодӣ, мо манфиатҳои халқ ва кишвари худро пеши манофеи хориҷӣ қурбон хоҳем кард». Сарвар ва раҳнамои давлати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ дар рӯзҳои аввали роҳбарии худ аз ҳамин принцип қор гирифт ва манфиати миллату кишвари худро фарозӣ ҳама гуна манфиатҳо гузошт.

Бархе то ҳол таассуф меҳӯранд, ки ҷаро ҳамоно солҳои низоми сиёсии Иттиҳоди Шӯравиро ҳифз накардем, ҷаро дар заминаи Ҳизби коммунисти Тоҷикистон, танҳо бо тағйири ном, вале ҳамоно шеваи сиёсӣ ҳизби дигарро таъсис надодем? Бале, Ҳукумати Шӯравӣ дар як давраи муайяни

таърихӣ барои бунёди давлати миллӣ ва рушди тамоми самтҳо: иқтисод, илм, маориф, тиб, фарҳанг ва мисли ин қорҳои қобили таҳсинеро анҷом дод, ки воқеан фаромӯшнокарданист. Вале кам касе сари ин ҷиз андеша меронад, ки бо вучуди ҳамаи имтиёзҳои, ки сохти Шӯравӣ дошт, Ҳизби Коммунист натавонист ормонҳои милливу динӣ, таърихиву фарҳангии халқҳои узви иттиҳоро дар худ таҷассум намояд. Иллати дар фурсати хеле кӯтоҳ аз байн рафтани ин ҳизби пуриқтидор, ки беш аз шашаҷ ҳиссаи сайёраи тахти нуфус қарор дод, таълимоти таҳмилшудаи он буд, ки аз муросо ва ҳамоҳангӣ бо арзишҳои миллӣ парҳез мекард. Онро ба унвони як «клише»-и фарсудашуда ва



ё устура аз эътибор соқит намуд. Баъдтар, тавре ки зикр намудем, дар мисоли Ҷумҳурии Мардумии Чин собит шуд, ки ҳароина бардоштани ин маҳдудиятҳо ва ҳамоҳанг сохтани идеологияи ҳизбӣ бо арзишҳои суннати миллӣ танҳо гарави пешравӣ ва рушд хоҳад буд.

Вале солҳои навадуми асри гузашта вазъият дар Тоҷикистон ба нахве дигар буд. Баъд аз истиқлолияти давлатӣ ҳизбу ҳаракатҳои зиёд бар асоси арзишҳои динӣ, мазҳабӣ ва маҳаллӣ пайдо шуданд, ки қабла аз ҳама ба ваҳдати миллии тоҷикон зарбаи ҷонқох заданд. Муҳолифати нисбатан шадидтар дар заминаи ду идеология: коммунистӣ ва исломгарой сурат гирифт, ки ҳар ду фирқа бо ҳам қомилан оштинопазир буданд. Ҳизбҳои мазкур ва ҷонибдорони он мехостанд, ки дар кишвар ҳокимияти мутлақ сиёсиро дар заминаи арзишҳои ба миллати мо бегонаро таҳмил кунанд.

Дар ин ҳол зарурати таъсиси ҳизби нава, ки бояд арзишҳои дунявӣ (секулярий) ва динию мазҳабиро бо ҳам ошӣ медоду, ҷавҳараш аз арзишҳои миллӣ ва башарӣ сарчашма мегирифт, ба миён омад. Пешвои миллат ин заруратро сари вақт эҳсос намуданд ва барои бунёди як неруи тоза сиёсии идеологӣ - Ҳизби Халқии Тоҷикистон (ҳоло ХҲДТ) замина гузоштанд. Ин ҳизб, ки воқеан ҳам ифодагари ормонҳои мардумӣ ва арзишҳои миллӣ буд, тавонист зина ба зина сомони сиёсатро ба даст бигирад, тахти роҳбарии асосгузори худ, Президенти маҳбуби мо Эмомалӣ Раҳмон ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима бахшад, муҳоҷирони иҷборӣ ва гуре-

зағони сиёсиро ба Ватан баргардонад.

Тасмимҳои созандаи Роҳбари давлати тоҷикон дар давраҳои хеле ҳассос, дар кишвари тоза ба файзи истиқлолият расидаи мо, ки ҳанӯз дар ҷодаи сиёсати ҷаҳонӣ қадамҳои нахустин ва ноустувор мегузошт, боиси тағйироти хеле ҷиддӣ дар низоми сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат гардиданд.

Таърихи давлатдорӣ шахсиятҳои бузурге мисли президентони ИМА Авраам Линколн ва Франклин Рузвелт, сарвазирӣ Британияи Кабир Уинстон Черчилл, Президенти Туркия Қамол Отатурк, Президенти Фаронса Шарл де Голл, вазири молия ва баъдтар қанслери Олмон Рудолф Эрхард, Сарвазирӣ Сингапур Ли

Қуан Ю, Раиси ҲҚЧ Ден Сяопин ва ё ҳамамонанди мо, сарвазирӣ Малайзия Моҳатхир Муҳаммад, Президенти Уругвай Хосе Алберто Мухика Кордано собит намудаанд, ки ҳар яке аз ин наҷотбахшони миллат пайгири на дунболи ягон таълимот наraftedанд ва ё тарҳи носанҷидаеро дар ҷомеа таҷриба накардаанд, балки вобаста ба вазъи сиёсӣ иқтисодии кишварашон, амал намудаанд.

На идеологияи «капитализм», на «коммунизм» ва ё «либерализм», балки роҳандозии принципҳои адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа, волияти қонун ва қаролати ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар меҳвари фаъолияти ин шахсиятҳои бузург қарор дошт.

Имрӯз дар улуми сиёсатшиносӣ усулҳои роҳбарии родмардонери Пётри I ва Қамол Отатурк, ки мардумони худро аз вартаи хурофоту ҷаҳолати асримиёнагӣ берун оварда, маҷбур мекарданд, ки ба илму маърифат рӯ оваранд, ба унвони «этатизм», шинохта шудаанд. Франклин Рузвелтро, ки дар давраи дар олами Ғарб хеле нуфус доштани сиёсат ва иқтисоди либералӣ, бо усули «иқтисоди кейсианӣ» (Keynesian economics), яъне даҳолати бевоситаи давлат ба умури иқтисодӣ, мардуми ИМА-ро дар фурсати хеле кӯтоҳ аз таназули (депрессия) бузурги иқтисодӣ наҷот дод, ба «дастнишондаи Иттиҳоди Шӯравӣ» айбдор мекарданд. Солҳои баъд коммунистони Чин баръакс, Ден Сяопинро ба «ғарбгарой» муҷрим медонистанд. Ин роҳбарони ба ақидашон устувор новобаста аз он, ки бахше аз элитаи сиёсии «назарияпардоз» ба ислохоти пешги-

рифташон сарсахтона муқовимат менамуданд, тасмимашонро дигар накарданд. Онҳо мисли сарнишинони қаҳрамони ҳавопаймое буданд, ки дар ҳолати хатар аз мусофирон маслиҳат намекурсиданд, балки барои наҷоти ҷони онҳо тамоми неру ва таҷрибаи худро ба қор мегирифтанд. Роҳеро интихоб менамуданд, ки ба қолаби таълимотҳои сиёсӣ, ки ҳамеша бо «изм» анҷом меёфт, маҳдуд намешуд.

Тасмимҳои Роҳбар ва роҳнамои давлати тоҷикон низ ибтидо аз таъсиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон як пайки тозае дар сиёсати кишвар буд. Таҷлили 1100-умин солгарди давлатдорӣи Сомониён, Соли тамаддуни Ориёӣ, соли бузургдошти Имоми Аъзам, ба тасвиб расонидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бунёди роҳҳо, нақбҳо ва иншоотҳои бузурги аср, мисли НБО «Роғун» ва амсоли ин аз иқдоми қобили таҳсине буданд, ки танҳо шахсияти бузурге мисли Пешвои миллат, Президенти маҳбуби мо Эмомалӣ Раҳмон анҷом дода метавонист.

Дар хотир дорам, ҳамеша дар давраҳои интиҳобот рақибони сиёсӣ ва ҳатто баъзан ҳамафони мо муваффақияту пирӯзҳои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ба обрӯву нуфузи Раиси он, Эмомалӣ Раҳмон алоқаманд медонистанд. Сари ин баҳс мо бояд талош ҳам накунем. Ҷунки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон зодаи тафаккури Роҳбари он аст, ки ҷавҳараш аз арзишҳои таърихӣ, миллӣ, фарҳангӣ ва орзуи ормонҳои ҳазорсолаи халқи тоҷик сиришта шудааст. Фаъолияти ҳизб бо сиёсати хирадмандонаи асосгузори он саҳт алоқаманд аст, аз ин лиҳоз маҳбубияти он бо истеъдоди фитрии сарвараш иртиботи ногусастанӣ дорад.

Аз омилҳои дигари муваффақиятҳои ҳизби мо он аст, ки идеяҳои стандартӣ сиёсиро, ки дар ҷаҳон борҳо таҷриба шудаанд, нусхабардорӣ накардааст. Дар меҳвари фаъолияти худ танҳо арзишҳои ҷаҳони сармоядорӣ (капиталистӣ), либералӣ, иҷтимоӣ (социалистӣ) ва диниву мазҳабиро қарор дода, бо онҳо маҳдуд нашудааст, балки бехтарин дастовардҳои башарию бо тафаккури миллӣ ҳамоҳанг сохтааст.

Мо масъулон ва узви фаъоли ҳизб, бояд пеш аз ҳама ин арзишҳоро ба мардум шарҳ диҳем. Барнома ва Оинномаи ҳизбро, ки дар он стратегияи фаъолияти ҳизб инъикос ёфтааст, ба таваҷҷуҳи оммаи васеъ расонем. Тавре ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҳизби мо борҳо дар баромадҳои худ зикр намудаанд, ҳизб дар ташаккули маърифати сиёсии шахс таъсири амиқ гузошта метавонад. Мо бояд аз ин мавқеъ қор бигирем. Бояд амиқ дарк кунем, ки роҳбарии ҳизбӣ будан вазифаи баланд не, балки масъулияти бузург аст ва ин масъулиятро, ки ҳадафаш созандагиву бунёдқорист, сарбаландона анҷом диҳем.

ФАРҲОР ДАР МИЁНИ ПАНЧ ҲАЗОР СОЛИ ТАМАДДУНОФАРИИ ТОЧИКОН

Маълумоти мухтасари таърихӣ. Ноҳияи Фарҳор 30-ноябри соли 1930 таъсис ёфтааст. Ноҳия дорои 10 ҷамоат мебошад, аз он ҷумла, 1 ҷамоати шаҳрак ва 9 ҷамоати деҳот. Ноҳияи Фарҳор дар тарафи ҷанубу шарқи ҷумҳурии ва ҷанубу ғарбии вилояти Хатлон воқеъ гардидааст. Он аз шимол ба ноҳияи Данғара ва Восеъ, аз тарафи ҷанубу ғарб ба ноҳияҳои Панҷ, Ҷалолӣдини Балхӣ, Вахш ва аз тарафи шарқ ба ноҳияи Ҳамадонӣ, аз тарафи ҷануб бо ҷумҳурии Ислонии Афғонистон ҳамсарҳад мебошад. Масоҳати Фарҳор 1,18 ҳазор километри квадратӣ буда, зиёда аз 163,7 ҳазор нафар аҳоли дорад, ки 87,4 ғоизаш тоҷикон, 12,1 ғоизаш ўзбекон буда, 0,5 ғоизашро дигар миллатҳо ташкил мекунад.

Дар сарзамини Фарҳор осори би-сёре аз замони бостон мавҷуд аст ки куҳантаринашон аз асри санг бозмондааст. Аз осори садаҳои миёна дар ин сарзамин вайронаҳои Шўртеппа ё Мазортеппа аст, ки 3 км шимолтар аз Фарҳори имрӯза ҷой доранд.

Сарзамини кунунии ноҳияи Фарҳор дар садаҳои миёна бахше аз вилояти таърихӣ Хуталон буд. Номи Фарҳор дар манобеъи садаҳои миёна ба гунаҳои «Форғар» ё «Борғар» омада ва дар он замон сарзаминро меномиданд ки миёни рӯдҳои Порғар и Ахшу ҷой дошт. Ин ҷойном дар асл «Порғар» буда, «Форғар» ва «Борғар» шакли арабишудаи ном аст. Ҳаким Абулқосим Фирдавӣ дар «Шоҳнома» аз ҷойноми «Порғар» ёд мекунад. Воқеъан ҳам Фарҳор дар баробари дигар минтақаҳои таърихӣ Тоҷикистон умри хеле қадимӣ дорад. Дар сарчашмаҳои таърихӣ дар китоби «Худуд-ул-олам», ки солҳои 982-983 навишта шудааст, дар хусуси Фарҳор, ки дар қадим Парғар номаш мебуданд чунин омадааст: «Парғар шаҳрест ободон ва бисёр кишт ва барз ва бисёр мардум». Ҳамчунин дар осори классикони тоҷик борҳо номи Фарҳор ёд шудааст. Аз он ҷумла дар шеърҳои Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ:

*Муғон, ки хизмати бут мекарданд
дар Фарҳор,*

Надидаанд магар дилбарони

бутрӯро.

Ин ошқи дилсӯз бад-ин ҷойи

сипанҷӣ,

Ҳамчун саними чинӣ бар сурати

Фарҳор.

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ



Ноҳия асосан ба чор минтақа тақсим мешавад: паҳнқӯҳҳои Олимтоӣ, силсилаи қаторқӯҳҳои Сиёҳ (Қаратов), теппаи Уртабуз ва ҳамвори байниқӯҳӣ, ки онро олимони водии Фарҳор, низ ном мебаранд.

Силсилаи Сиёҳқӯҳ аз ҷанубу ғарби ноҳия то ба шимолу шарқи он доман паҳн кардааст, ки тақрибан 75 ғоизи масоҳати ноҳияро ташкил медиҳад. Дар ин қаторқӯҳҳо дарахтони pista, бодом, шулаш, қарағоч ва дигар ғиёҳҳои яқсола ва бисёрсола мерӯянд. Қўллаи ниҳони он Шоҳи Аҳтам буда, аз сатҳи баҳр 800-1500 метр баланд аст.

Мавзеҳои ҷолиби сайёҳӣ. Ноҳияи Фарҳор бо таърихи зиёда аз 5000 ҳазорсолаи худ қайҳо диққати сайёҳонро ҷалб намуда, дар он то имрӯз садҳо ёдгориҳои таърихӣ ошкор шудааст. Аз он ҷумла мавзеи таъ-

рихӣ Саксанохур, ки солҳои 1966-1967, 1973-1977 аз тарафи бостоншиносони Иттиҳоди Шӯравӣ Б. А. Литвинский, Х. Ю. Михидинов омӯзиш гузаронида шудааст. Сокинони ҷамоат онро ҳамчунин Шафтолу-теппа низ меноманд. Аз ин мавзеи таърихӣ бозёфтҳои нодирӣ таърихи ёфт шудааст, ки ба замони Юнону Бохтар рост меояд.

Ҳамчунин, шаҳри дигари қадимии Фарҳор, ки то ҳол пурра омӯзишҳои бостоншиносӣ гузаронида нашудааст – ин Шўртеппа мебошад, ки дар қисми шарқии ноҳия дар масофаи се километр аз маркази ноҳия ҷойгир аст. Тибқи ақидаҳои олимони соҳа Шўртеппа гӯё замоне маркази давлати Юнону Бохтар будааст. Ашӯҳои қадимӣ ёфтшуда ва боқимондаҳои деворҳои паҳн ва сутунҳои бузургҳаҷм, ки дар ин мавзе ёфт шудааст бозгӯи он аст.

Ба ақидаи бостоншиносон Фарҳор дар тўли мавҷудияти худ борҳо зерӣ об мондааст. Маҳз ба ин хотир мардуми ин минтақа дар теппаву баландиҳо зиндагӣ мекарданд ва ҳатто мурдаҳои ҷашонро дар теппаҳо меғўрониданд. Боиси қайд аст, ки тамоми мавзеҳои ва ёдгориҳои таърихӣ ёфтшуда аз ноҳияи Фарҳор дар теппаю баландиҳо

ҷойгир аст. Ба монанди Шўртеппа, Шаҳртеппа, Тамошотеппа, Қараултеппа, Қалъаи пушқоқ, Ҷайралитеппа, Макони морон, мавзеи Урутабуз, Ғайбшаҳид, Саксанохур ва ғайраҳо. Инчунин, муҳаққиқони тоҷик соли 2003 аз деҳаи Бобосафол тобутро пайдо кард, ки ба ақидаи ӯ он ҳатто дар Мисри Қадим низ истифода мешуд. Дар он ашҳоси воломаҳои мумиёшуда-ро меғўронданд. Тобути ёфтшуда, ки аз он табангук, танбар ё табангўр ном мебаранд, дар Осиёи Марказӣ назир надорад. Ин ва бозёфтҳои дигари бостонии шаҳраки Фарҳор барои сайёҳон хеле ҷолиб аст.

Инфрасохтори хизматрасонӣ. Дар ноҳияи Фарҳор Ҷойхонаи миллий, боғи фароғатӣ, меҳмонхона, тарабхонаҳои бошукӯх, осорхонаи таърихӣ, осонишгоҳи табобати курортӣ «Насими Фарҳор», боғҳои мевадиханда барои ҷалби сайёҳон ва истироҳати онҳо шароити мусоид ҳаст. Ноҳия дорои терминали мусофирбарӣ, меҳмонхона, бунгоҳҳои тиббӣ, бозору фурӯшгоҳҳо ва дигар шароитҳои зарурӣ мебошад.

Қасбу хунароҳои мардумӣ. Дар ноҳияи Фарҳор қасбу хунароҳои мардумӣ аз қабилӣ қурокдўзӣ, зарддўзӣ, ҷакандўзӣ, адрасбофӣ, пазандагӣ, дуредгарӣ, оҳангарӣ ва ғайра рушд кардааст.

Вижагиҳо. Ноҳия дорои қадимтарин ёдгориҳои таърихӣ мебошад, ки аз асри санг ибтидо мегиранд. Яке аз онҳо мавзеи таърихӣ Золи Зар (Падари Рустами Достон) ва дигаре Саксанохур буда, назиршон дар ҷаҳон вучуд надорад. Муҳимтарин вижагии Фарҳор он аст, ки агар қадом гўшае аз онро чанд метр поён биканӣ ҳатман қадом як осори таърихӣ пайдо мешавад. Ҳатто сокинон ҳангоми зироаткорӣ дар ҳавлиҳояшон хумҳои семетраву кўзаву сафолпораҳои гуногун ёфтаанд. Ҳатто дар натиҷаи чунин кӯшишҳо аз Фарҳор қасади хайвоноро пайдо кардаанд, ки ба шакли диназаврҳои аҳди қадим саҳт монандӣ дорад.

Раҳмонзода Абдулло Қўрбоналӣ,

Ҳамидиён Орзу,

бознашр аз китоби “Ҳатлон роҳномаи барои сайёҳон”

ДАРСИ ХУДШИНОСИИ ҶАВОНОН

Баланд бардоштани эҳсоси ватандўстии ҷавонон, раванки худшиносиву ҳудогоҳӣ ва ифтихори миллии онҳо дар шароити соҳибистиклолии мамлакат яке аз омилҳои таҳкими тақвият бахшидани истиқлолият ва муҳимтарин фишанги ҳаракатдихандаи пешрафти ҷомеа мебошад.

Агар ба баромаду суҳанронии Пешвои миллат, ки хитобан ба ҷавонон ироа шудаанд, таваҷҷўҳ намоем, мазмуну муҳтавои асосии онҳоро ғоноро ватандўстӣ, худшиносиву ҳудогоҳӣ ва ваҳдату ягонагии мардуми Тоҷикистон ташкил медиҳанд. Ҳанӯз таърихи 7 апрели соли 1995 Сарвари давлат зимни баромади ҳеш дар иҷлосияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин гуфта буданд: «Ҳалли вазифаҳои мураккаби таъмини истиқлолияти воқеии давлат имрӯз аз бисёр ҷиҳат ба эҳсоси ватандўстии умумимиллӣ, мутахидии тамоми қувваҳои ҷамъият вобаста аст».

Аз ин ҳулоса баровардан мумкин аст, ки тарбияи ватандўстӣ тақозои замон ва яке аз самтҳои асосии сиёсати давлати Ҳукумат ба шумор меравад. Фароҳам овардани фазои мусоидаткунандаи меъёриро ҳукуки тарбияи ватандўстии ҷавонон яке аз омилҳои муҳими асосии ин иқдом мебошад. Маҳз таваассути тавсеаи чунин фазо барои фаъолияти пурсамар заминаи устувор гузошта мешавад.

Тарбия таъхирро наменпазирад, гуфтаанд ниёғони бузурги мо. Бо дарки ҳамин нукта агар воқеан мо мехоҳем, ки истиқлолияти кишварамонро таҳким бахшем, Ватани ҳешро ободу шуқуфон ва ҳамрадифи кишварҳои мутаракқӣ бинем, ин масъаларо мавриди иҷрои саривақтӣ қарор бояд диҳем. Ватандўстӣ ягон муаммои сарбаста ва мафҳуми нофаҳмо нест. Муҳаббат ба Ватан, эҳтирому риояи Конститутсияи мамлакат ва қонунҳои ҷорӣ он, эҳтиром ба арзишҳои илмию маънавӣ ва таърихӣ, муҳофизати марзу бум ва табииати диёр, эҳтиром ба давлат ва роҳбари он ҷавҳари аслии ин мафҳум аст.

Айни замон вазифаи мо аз он иборат аст, ки ин мукаддасотро дар замири насли наврас ва ҷавонон эҳё намуда, онҳоро ба ин самт роҳнамоӣ созем. Ин тадбир аз оила ибтидо гирифта, бояд дар мактабу донишгоҳ тақмилу тақвият ёбад. Дар ин ҷода рӯй овардан

ба фарҳанги пурғановати миллатамон айни мӯлдоаст.

Дорои таъриху маданияти бою қадима будани миллати тоҷик ба ҷаҳониён маълум аст. Осори илмию адабии ҳар қадом аз бузургони миллати мо, ки ба сернуфӯзтарин риву созандагии ҷавонон таъа намуда, ояндаи дурахшони ҳешро бо онҳо мепаивандад. Зеро мавқеи иҷтимоӣ ва сиёсии онҳо дар баробари нерӯи демократии ҷомеа ва давлат хусусиятҳои таҳаввулот, стратегияи рушд ва ояндаи кишварро муайян месозад.

Ҳар як кишвари олам барои рушду нумӯ ва таҳкими давлатдорӣ, нуфӯз ва эътибори баланд, пеш аз ҳама ба ақлу хирад, бунёдориву созандагии ҷавонон таъа намуда, ояндаи дурахшони ҳешро бо онҳо мепаивандад. Зеро мавқеи иҷтимоӣ ва сиёсии онҳо дар баробари нерӯи демократии ҷомеа ва давлат хусусиятҳои таҳаввулот, стратегияи рушд ва ояндаи кишварро муайян месозад.

Фаромўш набояд қард, ки арзишмандтарин омиле, ки бақову устувории миллатро қафолат медиҳад, тарбияи ватандўстӣ ва ташаккули эҳсоси худшиносиву ҳудогоҳии ҷавонон дар шароити имрӯза аст. Тавре Президенти мамлакат изҳор доштанд: “Ҳоло дар назди ҷавонон масъалаҳои қарор доранд, ки дар замони ҷаҳонишавӣ дарку ҳалли онҳо аз ҷавонони мо дониши амик, ҷаҳонбинии замонавӣ ва муҳимтар аз ҳама ҳисси баланди миллий, ҳудогоҳиву худшиносӣ ва самимона дўст доштани Ватанро талаб менамоянд.”

Ба таърихи инсоният назар қарда, чунин ҳулоса баровардан мумкин аст, ки масъалаи Ватан-Модар ва арҷ гузоштан ба ин мукаддасот дар ҳама давраи замон дар маркази таваҷҷўҳи аҳли ҷомеа, бахусус нобиғаҳову мутафаккирони миллатҳои халқиятҳои муҳталифи ақсон олам буд. Имрӯз, ки ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон дар роҳи эъморӣ ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ қарор дорад, тарбияи ватанпарастии ҷавонон муҳимтарин фишанги ҳаракатдихандаи пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад. Бо назардошти ин, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар ҷодаи тарбияи ватанпарастии ҷавонон пайвасти тадбирҳои андешида шуда, қорҳои мушаххасу муайян амалӣ мекарданд.

Дар саҳифаҳои таърихи башар номи ҳар халқу миллат таваассути илму фарҳанг ва санъати хунари воломақомаш сабт мешавад. Муҳимтарин василаи баланд бардоштани эҳсоси ватандўстии ҷавонон ташаккули фарҳанги маънавию сиёсӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва омӯзиши таърихи пурғановати миллати худ ба ҳисоб меравад. Миллате, ки ояндаи саодатманди ҳешро дидан мехоҳад, бояд ба маънавиёт рӯй оварда ба ҷаҳонбинии илмӣ тақия бикунанд. Сарчашмаи маънавиёт бошад, китоб аст.

Насли ҷавонро имрӯз бояд ба омўхтани асосҳои таъриху фарҳанги миллий равона намоем. Воқеан ҳам, агар мо хоҳони он бошем, ки дар ниҳоди насли ҷавони кишвар эҳсоси ватандўстиву ватанпарастӣ ва ифтихор аз давлатдорӣ миллии ҳеш маскан дошта бошад, онҳо қабл аз ҳама бояд аз забон, таърих ва фарҳанги пурғановату арзишмандамон оғаҳии ҳар ҷи бештар дошта бошанд.

Дар рӯзгоре, ки мо ба сар мебарем, шояд бештар аз миллатҳои дигар ба китоб ниёзманд бошем. Китоб имрӯз барои мо наме-тавонад фақат воситаи интиқоли меросҳои илмӣ ва фарҳангии гузашта ба оянда ва ё парвариши зеҳну фикр дар сатҳи ҷомеа бошад. Рисолати китоб имрӯз беш аз он аст, ки мо тасаввур мекунем. Ин ганҷинаи бебаҳои маънавӣ дар ҷомеаи имрӯз рӯи боиффат ва шучоъро дар ҷавонон парвариш медиҳад.

Китоби хуб ва арзишманд барои ҷавонон як мураббӣ бузург аст. Махсусан дар ин замон, ки таҳҷуми фарҳангӣ ба пояҳои суннати ахлоқи ҷомеаи мо теша мезанад ва раванди ҷаҳонишавӣ бисёр арзишҳои маънавию ба қоми худ фуру мебарад.

Ташаккули шахсият дар ҷомеа маҳз таваассути донишу хирад ба даст меояд, ки дар ин раванд нақши китоб аз ҳама муҳим аст. Агар ба китобҳои нодирӣ бузургони миллати ҳеш ҳар ҷи бештар рӯй оварем, ҳамаи андоза ба худшиносӣ мерасем. Ҳифз наудани фарҳанги миллий аз таъсири таблиғоти ифротгароёна маҳз таваассути бархурдорӣ аз таъриху маданияти пурғановати миллий муяс-

сар мешавад. Аз ин рӯ, ҷавононро лозим аст, ки китобҳои таълифнамудаи донишмандони гузашта ва муосири миллати худро ҳар ҷи бештар хонанд ва онҳоро дар зиндагӣ чун дастуру роҳнома истифода намоянд.

Дар раванди тарбияи ватанпарастии ҷавонон субъектҳои тарбия – оила, муассисаҳои томақтабӣ, муассисаҳои таълимӣ ҳамаи намуи ва зинаҳо, муассисаҳои фарҳанг, сохторҳои давлатии масъули тарбия, аз ҷумла мақомоти қудратии мамлакат бояд дар маҷмӯъ низоми ягонаро ташкил диҳанд. Дар чунин маврид, ҳадафи тарбия низ ягона буда, тарзу услубҳои он гуногун буда метавонанд. Яке аз шартҳои муҳими пойдорӣ низоми ягонаи тарбияи ватанпарвари ҷавонон ин робитаи ноғусастани ҳамаи унсурҳои он, аз мадди назар дур накардани ҳадафу ормонхоест, ки низоми номбурда барои ба даст овардани онҳо талош мебарзад. Зеро сабаби бақо ва пойдорӣ ҳама гуна низомиҳои идеологӣ, ин мавҷудияти ормон ё ҳадафи ягона аст. Масалан, ҷозибият ва пойдорӣ дини ислом аз тавҳид сарчашма мегирад. Аз ин нуқтаи назар, дар раванди тарбияи ватанпарастии ҷавонон ҳамаи субъектҳои тарбия бояд барои расидан ба як ҳадаф талош варзанд, танҳо ҳамаи вақт натиҷаи дилхоҳ ба даст меояд.

Ҷуноне ки зикр қардем, ин ҳадаф пеш аз ҳама таъмини ягонагии Тоҷикистон ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи воҳид дониستاني он аст. Ормони асосии насли ҷавони тоҷик бояд шуқуфои ояндаи кишвари худ бошад.

Ватандўстӣ падидаест, ки инъикоскунандаи хусусиятҳои рӯҳиву равонии афроди ҷомеа, дараҷаи шинохти мақом ва нақши таърихиву сиёсии миллат ва шинохти ҷойгоҳи худ дар тамаддуни ҷаҳонӣ, ташаккули ифтихору гурури созандагии миллий аст. Сатҳ ва дараҷаи он бештар аз дониш, ақл, зеҳн ва хирад вобаста аст. Бояд зикр намуд, ки қисме аз ин арзишҳо ба таври ирғӣ дар ниҳоди ҳар як инсон нуҳуфтаанд ва тақомулу ба сатҳи сифати ахлоқӣ расонидани онҳо вазифаи оила ва муассисаҳои соҳаи таълиму тарбия, аз ҷумла бахши фарҳанг ба шумор меравад.

Абдураҳмон ХОНЗОДА

Бахтиёр ҲАМДАМ,

бознашри фишурдаи матлаб аз китоби

Эмомалӣ Раҳмон – ҳаҷмӣ ва

раҳномаи ҷавонон

ДАР РОСТОИ ТАҚЛИЛИ САЗОВОРИ ЧАШНИ 30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ

БУНЁДКОРӢ МАРОМИ ҲАР ЯК СОКИНИ МОСТ!



Ба истикболи сазовори чашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ. Кормандони масъули Ку-

митаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фархор дар доираи Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» дар ташкилоти

ибтидоии «Наврӯз»-и деҳаи Наврӯзи ҷамоати деҳоти 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон бо аъзо ва ҷонибдорони ҳизб корҳои ободониро ба роҳ монданд.

Дар ин рӯз сокинони деҳа ба ҳашар баромада, роҳи байни деҳаро ба масофаи зиёда аз 1 км сангфарш карда, инчунин, ҷароғонкунии деҳаро низ ба анҷом расониданд.

н.ФАРХОР

БАРОИ МИЛЛАТИ ХУД СОДИҚОНА ВА СИФАТНОК ХИЗМАТ МЕНАМОЕМ

Дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ. Дар ташкилоти ибтидоии «КАТС» оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ вохӯрӣ доир гардид.

Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар Начидуллоев Тавақал, вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳр Баротова Баргигул дар вохӯрӣ иштирок дошта, оид ба сиёсати Роҳбари давлат дар соҳаи тандурустӣ ва ҳадафҳои созандаи ҳизб андешаронӣ карданд.

Сипас, шахси масъу-



ли ташкилоти ибтидоии «КАТС» Мурод Мавлонбердиев доир ба фаъолияти ташкилоти ибтидоӣ муҳтасар ҳарф зада, кайд кард, ки ташкилоти ибтидоӣ яке аз ташкилотҳои калонтарини

ҳизбӣ ба шумор рафта, барои дар амал татбиқ намурадани ҳадафҳои Оинномавӣ ташкилоти ибтидоӣ ҲХДТ ҳамаҷониба кӯшиш ба ҳарч дода истодааст.

ш.БОХТАР

БАРГУЗОРИИ СЕМИНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ ДАР НОҲИЯИ НОСИРИ ХУСРАВ



Дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ. Бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ бо раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, имомхатиб ва хатибони масҷидҳои панҷвақта, раисони деҳаю маҳаллаҳои семинар-машварати ҳизбӣ доир ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон баргузор гардид.

Раҳмонзода Абдулло ба иштирокдорони семинар-машварат оид ба

иҷрои дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси музаъами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷиҳати боз ҳам густариш додани иртибот бо мардум, ҷалби оммаи васе дар амали намурадани ҳадафу мақсадҳои созандаи ҳизб, татбиқи ҳадафу вазифаҳои сохторҳои ҳизбӣ бо ҷалби сокинон, саҳмгузоштан дар тақлили сазовори 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ, барои ташкилотҳои ҳизбии вилоят эълон гардидани «Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ»

муфассал суҳанронӣ намуд.

Вакилони маҷлисиҳои маҳаллӣ вазифадор гардиданд, ки доир ба амалҳои наҷавонмардона ва маводҳои муғризонаи гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, аз ҷумла ТТЭ ХНИ, Гурӯҳи-24, анҷумани озодандешони тоҷик, «Паймонӣ миллӣ», ки дар хориҷи кишвар тариқи шабақаҳои интернетӣ ҳар гунна игвою хабарҳои бардӯрӯғ пахш намуда, обрӯи кишвар ва фарзандони бедордишу ватандӯсти моро, паст мезананд, бетараф набошанд, барои саркубу хомӯш намурадани тухмату бухтонҳои онҳо воқунишҳои фаврӣ пешниҳод намоёнд.

Дар қисмати амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» дар ташкилотҳои ибтидоии «Рӯзиобод» ва «20-солагии Истиқлолият» корҳои ободонӣ роҳандозӣ карда шуда, дар он сокинон ба корҳои тахту ҳамвор кардани роҳҳои деҳаҳо машғул шуданд.

н.Н.ХУСРАВ

БАТАНАМОНРО БО МЕҲНАТИ СОҒДИЛОНА ОБОД ХОҲЕМ КАРД!

Ба истикболи сазовори чашни Истиқлолияти давлатӣ. Дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Гулобод» хониши сиёсӣ ва иҷроӣ амалии аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» бо иштироки кормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия гузаронида шуд.

Масъулин зимни андешаронӣ доир ба дастури супоришҳои мақомоти болоии ҳизб суҳан гуфта, кайд карданд, мақсади асосии эълон гардидани солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунароҳии



мардумӣ» ин боз ҳам обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳоли бо роҳи беҳтар кардани инфрасохтори деҳот мебошад.

Дар иҷроӣ амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал ме-

кунем!» сокинон ба таъмир намурадани роҳи пиёдагарди деҳа ва насб кардани шиору овезаҳои таблиғотӣ дар роҳи марказии деҳа машғул шуданд.

н.ҲАМАДОНӢ



СЕМИНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ ДАР БАЛАНД ГАРДИДАНИ МАСЪУЛИЯТИ СОКИНОН МУСОИДАТ НАМУД

Дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ. Дар ташкилоти ибтидоии «Умаров Мирзо» семинар-машварати ҳизбӣ бо иштироки Раиси Кумитаи иҷроияи вилояти ҳизб Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ, узви Кумитаи иҷроияи вилоятӣ ва ноҳиявии ҳизб, раиси ноҳияи Восеъ Ғафурзода Мӯсо Зариф доир гардид.

Инчунин, дар семинар-машварати ҳизбӣ, вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони ташкилотҳои ибтидоӣ дар

деҳаву маҳал, эмомхатибону аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ ширкат варзиданд.

Сараввал Ғафурзода Мӯсо Зариф семинар-машваратро ифтитоҳ намуда, зикр кард, ки яке аз рукнуҳои давлатдорӣ ин қувваҳои мусаллаҳаш мебошад. Бинобар ин мо бояд ба ҷавонон ин нуктаи муҳимро фаҳмонем, ки хизмат ба Ватан-Модар қарзи фарзандӣ ва имонии ҳар як ҷавонмарди бонангу номус буда, мактаби бузурги ҷасорат, шучоат ва ватандорӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳамзамон дар рафти семинар-машварат Раҳмонзода Абдулло доир ба сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳадафу мақсадҳои созандаи ҲХДТ, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба терроризму экстремизм ва саҳмгузор будан дар таҳкими сулҳу суботи кишвар андешаронӣ намуд.

Дар идома ба ду нафар

донишҷӯёни лаёқатманд стипендияҳои ҳизбӣ дода шуда, 6 нафар аъзои фаъоли ҲХДТ бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд.

Дар қисмати амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» дар ташкилоти ибтидоии «С.Ҷумаев» масъулин аз рафти корҳои ободонӣ, тоза намурадани ҷўю захбурҳо ва фаъол будани сокинон дар ободонии маҳалли зисти худ дидан намураданд.

н.ВОСЕЪ

АҚЛҲОРО АҚЛҲО ЁРӢ ДИҲАД, МАШВАРАТ ИДРОКУ ХУШӢРӢ ДИҲАД

Дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ. Семинар-машварати ҳизбӣ дар маҷлисиҳои Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Кубодиён баргузор гардид.

Дар семинар-машварат вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, раисони ташкилотҳои ибтидоӣ, раисони кумитаҳои маҳал ва ходимони дин иштирок доштанд.

Семинар-машварат бо суҳани ифтитоҳии раиси Кумитаи иҷроияи вилояти ҳизб Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ оғоз гардид, дастури супоришҳои Роҳбарияти Олии ҲХДТ ва фаъолияти ташкилотҳои



ибтидоӣ дар семоҳаи якуми соли ҷорӣ баррасӣ карда шуданд.

Баъдан барои саҳми арзанда гузоштан дар фаъолияти ҳизбӣ роҳбарони як қатор ташкилотҳои ибтидоӣ бо Ифтихорномаҳои Кумитаи иҷроияи вилоятии ҲХДТ сарфароз гардонида шуда, ба ду нафар донишҷӯён Валиева Фоти-

ма ва Қосимова Суҳайло стипендияи ҳизбӣ тақдим карда шуд.

Инчунин, дар охир дар партави Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» ба 10 нафар шахсони ниёзманди ҷомеа аз ҳисоби маблағҳои шасхӣ раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб маводҳои ғизоӣ қумак расонида шуд.

н.ҚУБОДИЁН

МО БАРОИ ОБОДИИ ДИӢРИ ХЕШ МАСЪУЛИЯТИ БАЛАНД ДОРЕМ!



Ба истикболи сазовори чашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ. Дар ташкилоти ибтидоии «Обшорон»-и ҷамоати деҳоти Обшорони ноҳияи

Шаҳритуз доир ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон хониши сиёсӣ баргузор гардид.

Дар он раиси Кумитаи

иҷроияи ноҳиявӣ Шаропов Ҳомидҷон дар бораи ҳадафҳои асосии сиёсати дохилӣ ва берунӣ кишвар ва эълон шудани солҳои 2019-2021 Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунароҳии мардумӣ андешаронӣ намурад.

Дар қисмати амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» бахшида ба чашни сазовори 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ роҳҳои деҳа тахту ҳамвор ва сангфарш карда шуданд.

н.ШАҲРИТУЗ

ҲХДТ -ҲИЗБИ СОЗАНДАВУ БУНЁДКОР!

Дар ташкилоти ибтидоии «Баҳористон»-и шаҳри Леваконт оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гардид.

Масъулини ҳизбӣ зимнан оид ба сиёсати созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон суҳанронӣ карда, аз ҳамагонҷиҳати расидан ба кадр манзалаҳои хизматҳои Роҳбари давлат дар рушду



нумуи Ватан даъват ба амал оварданд.

Дар иҷроӣ қисмати амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» сокинон ба тозаю озода намурад-

ни гирду атрофи хонаҳои истиқоматии худ, сафед кардани дарахтон ва тоза намурадани ҷўйборҳои обгузар машғул гардиданд.

ш.ЛЕВАКАНТ

ДАР РОСТОИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАХРВАНДӢ

СОХТМОНИ ИНШООТҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР ДЕҲОТ РӢ БА АФЗОИШ ДОРАНД



Дар ташкилоти ибтидоии «Даҳана»-и ҷамоати деҳоти Ғаллабодӣ ноҳия оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гардид.

Зимнан масъулин атрофи дастури супоришҳои мақомоти болоии ҲХДТ андешаҳои хешро баён дошта, ҳамагонро барои боз ҳам рушду равнақ бахши-

дани корҳои ободонӣ дар деҳот раҳнамоӣ карданд.

Ба истикболи 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ дар доираи Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» бо дастгирии соҳибкори муваффақ, узви фаёли ҲХДТ дар деҳа як дад бунгоҳи тиббӣ ва сартарошхонаи замонавӣ сохта шуда, иншоотҳои хизматрасонӣ дар арафаи ба истифодадихӣ қарор доранд.

н.ХУРОСОН

ҲУНАРМАНД ҲЕЧ ГОҲ ДАСТНИГАРҲУ МУҲТОЧ НАМЕШАВАД!

Дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ. Дар ташкилоти ибтидоии «Дара»-и ҷамоати деҳоти Балҷувон оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар суҳбат намояндаи соҳтори ҳизбӣ зикр кард, ки фаъолияти занону духтарон дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ яке аз самтҳои асосии ҷомеаи ҳуқуқбунёду демократии ҷумҳурий мебошад. Арҷгузорӣ ба меҳнату заҳмати занону духтарон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан



Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намунаи бехтарин кадршиносӣ ба фаъолияти занону духтарон ба ҳисоб меавад.

Дар охир масъулин аз занону бонувон барои боз

ҳам рушд додани анъанаҳои неки ниёгон даъват ба амал оварда, иброд доштанд, ки ҳунарманд ҳеҷ гоҳ дастнигару муҳтоҷи касе намешавад.

н.БАЛҶУВОН

ОБОДИИ ВАТАН ДАР ДАСТИ ХУДИ МОСТ!



Дар ташкилоти ибтидоии «Давад-Халқаёр» оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар он масъулин атрофи дастури супоришҳои мақомоти болоии ҲХДТ суҳанронӣ намуда, иброд доштанд, ки ҳар яки моро

лозим аст дар корҳои ободиву бунёдкорӣ саҳми арзанда гузорем ва Ватани азизамонро бо меҳнати содиқона боз ҳам ободу шукуфон созем.

Баъдан бахшида ба истикболи сазовори ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ дар қисмати амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» масофаи 200 метр роҳи деҳа сангфарш карда шуд.

н.ТЕМУРМАЛИК

ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ТАФАККУРИ СОЗАНДАИ ҶОМЕАРО БЕДОР МЕСОЗАД!

Маҷлиси васеи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб таҳти Раёсати раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб Орзу Ҳамидиён баргузор гардид.

Дар қори маҷлис раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло ва узви Раёсат ва Кумитаи иҷроия, муовини раиси шаҳри Кӯлоб Исмоилзода Саидмурод, роҳбарони ташкилотҳои ибтидоӣ, вакилони ҳизбӣ ва фаёлон иштирок намуданд.

Зимнан фаъолияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб дар се моҳи соли 2019 натиҷагирӣ карда шуда, оид ба тадбирҳои КИ ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи касбӣ ва масъулияти узви ҳизб дар доираи одобронаи корманди ҳизбӣ ва дигар масъалаҳо баррасӣ ва қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд.

Нахуст, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб Ҳамидиён Орзу ба суҳан баромада, оид ба фаъолияти КИ ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб дар се моҳи соли 2019 дар назди ҳозирин ҳисобот дод.

Сипас, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Абдулло Раҳмонзода вобаста



ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ аз ҷумла, пойдоии сулҳу субот, таъмини рушди рӯзафзуни иқтисоди кишвар, пос доштани арзишҳои миллӣ, дастовардҳои даврони соҳибистиклолӣ, омодагҳои ҷиддӣ дидан барои маърақаҳои муҳимми сиёсии дарпешистода, иртиботи доимӣ доштани вакилони ҳизбӣ бо мардум ва боз ҳам тақвият бахшидани фаъолияти ташкилотҳои ибтидоӣ ибрази ақида намуданд.

Инчунин, узви Раёсат ва Кумитаи иҷроия, муовини раиси шаҳри Кӯлоб Исмоилзода Саидмурод фаъолияти Кумитаи иҷроияро назаррас унвон намуда, қайд кард, ки КИ ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб дар ташаққули мафкураи сиёсӣ, иҷтисодӣ ва фарҳангии ҷомеа қорҳои тарғиботиро ба таври фарогир ба роҳ монда, дар рушди маънавияти ҷомеа ва иртибот бо мардум саҳми назаррас гузошта истодааст.

Дар қисмати ҷамъбасти чорабинӣ ба шаҳрвандоне,

ки фарзандони худро ихтиёран ба сафи Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфарбар намуданд ва шахсоне, ки саҳми назаррас дар амалишавии Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» гузоштаанд, бо Сипосномаҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб кадршиносӣ шуданд.

Ҷойи зикр аст, ки ҳанӯз то оғози қори маҷлис Аксияи ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар маҳаллаи Нурободи шаҳри Кӯлоб бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон роҳандозӣ шуда, дар доираи аксия сокинон дар сангфарш сохтани роҳҳо саҳм гузоштанд. Ҳамзамон, миёни сокинон армуғонҳои табиғотӣ тақсим карда шуданд. Дар фарҷом ба нафароне, ки дар қорҳои созандагӣ ободонӣ саҳм доштанд, ҳамчун сокинони маъулиятишнос бо Сипосномаҳои КИ ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб сарфароз гардиданд.

н.КҶҶҶ



БАРОИ СОЗАНДАӢ ВА РУШДИ БОСУБОТИ ВАТАН ДОИМО ОМОДАЕМ

Дар ростои Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ. Дар деҳаи Дилнишини ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Пушинг» оид

ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ хониши сиёсӣ баргузор гардид.

Дар он Каримов Пирмаҳмад раиси Кумитаи

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия оид ба ҳадафҳои барномавии ҲХДТ андешаронӣ карда, сокинонро ҷиҳати дар сатҳи баланди ватандӯстона истикбол гирифтани ҷашни сазовори 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ ба қорҳои созандагӣ бунёдқорӣ дар доираи

н.ДАНҒАРА

Дар доираи «Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ». Дар доираи ҷадвали тасдиқнамудани Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон бо раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии қорхонаву муассиса ва деҳаҳо маҳаллаҳо, вакилони Маҷлиси вакилони



СЕМИНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ БО ФАЁЛОН ДАР НОҲИЯИ ҶАЙҲУН!

халқи ноҳия ва имомхатибони масҷидҳои ҷомеаи панҷвақтаи ноҳияи Ҷайҳун Ҳасанзода оид ба амалӣ намудани дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар маҷлиси Кумитаи иҷроияи Марказӣ санаи 7 феввали соли 2019 баён доштанд семинар-машварати ҳизбӣ баргузор гардид.

Дар қори он раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ, Узви Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун, раиси ноҳияи Ҷайҳун Аминзода

Фотеҳи Файзулло, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун Ҳасанзода Тағоймурод ва ҳамчунин қормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Ҳусейнзода Наврӯз ва Амирзода Аловуддин иштирок доштанд.

Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ - дар баромади худ қайд намуд, ки бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Маҷлиси Кумитаи иҷроияи Марказӣ санаи 7 феввали соли 2019 баён доштанд ва дигар масъалаҳои дохили

ҳизбӣ ин семинар-машварат аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба нақша гирифта шудааст.

Гузашта аз ин Раҳмонзода Абдулло оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ муфассал суҳанронӣ намуда, иброд доштанд, ки ба таъкиди Раиси ҳизбамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, боло бурдани обрӯ ва нуфузи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон вазиғаи ҷонии ҳар як аъзои ҳизб мебошад. Имрӯз ҳизб ба қувваи бузург табдил ёфтааст, ки ҷиҳати ҳалли саривақтии мушкилоти мардум бояд расидагӣ қунада.

н.ҶАЙҲУН



ДАР ОБОДИИ ВАТАН САДОҚАТМАНДОНА САҲМИ ХУДРО МЕГУЗОРЕМ!

Хониши сиёсӣ ва қорҳои созандагӣ бунёдқорӣ ба истикболи ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ

дар ин рӯз сарҷамъона ба ҳашар баромада, пули деҳарро мустаҳкамбандӣ намуданд. Мардум тармими

деҳаи Қамбарии ҷамоати деҳоти ба номи Гулсара Юсуфова баргузор гардид.

Мардуми деҳаи Қамбарӣ дар ин рӯз сарҷамъона ба ҳашар баромада, пули деҳарро мустаҳкамбандӣ намуданд. Мардум тармими

ноҳиявии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон атрофи сиёсати имрӯзаи дохиливу хоричӣ ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ андешаронӣ карда шуд.

н.ЁВОН

СЕМИНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ САДОҚАТИ СОКИНОНИ МАҲАЛРО БА ВАТАН ДУЧАНД НАМУД

Дар ташкилоти ибтидоии «Маорифчиён» семинар-машварати ҳизбӣ бо иштироки Раиси Кумитаи иҷроияи вилояти ҳизб Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ, узви Кумитаи иҷроияи вилоятӣ ва ноҳиявии ҳизб, раиси ноҳия Саидзода Нурмуҳаммад доир гардид.

Инчунин, дар семинар-машварати ҳизбӣ, вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони ташкилотҳои ибтидоӣ дар деҳаву маҳал, эмомхатибону аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ ширкат варзиданд.

Зимнан масъулин аз гармхона ва сеҳи



дӯзандагии ташкилоти ибтидоӣ дидан намуда, ба меҳнату ҳунаромӯзии занону духтарон таҳсину офарин хоҳа, ба онҳо маслиҳатҳои муфид доданд.

Ҳамзамон дар рафти семинар-машварат Раҳмонзода Абдулло доир ба сиёсати ҳиравмандонаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳадафу

мақсадҳои созандаи ҲХДТ дар таҳкими сулҳу суботи кишвар андешаронӣ намуд.

Дар қисмати амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» дар ташкилоти ибтидоии «Найсон» қорҳои ободонӣ роҳандозӣ гардида, аз рафти сангфарш-кунии роҳи дохили деҳа ҳамагон дидан намуданд.

н.ДҶҶҶ

ДАР РОСТОИ ТАҚЛИЛИ САЗОВОРИ ЧАШНИ 30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ

БАРОИ БАРГУЗОРИИ ЧОРАБИНИҲОИ МУҲИМ АЗ ИМРӢЗ МЕБОЯД ОМОДА БУД!



Бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ, муовини раиси ноҳияи Ҷ.Балхӣ Абдусаломзода Анзурат ва раиси КИ ҲХДТ дар ноҳия

Абдулҳаев Маҳмадсаид дар толори Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия бо раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии ноҳия, вакилон, имомхатибони масҷидҳо,

фаёлонии ҳизб ва вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ семинар-машварати ҳизбӣ баргузор гардид.

Дар кори он масъулин оид ба вазифаҳои аввалиндараҷаи вакилон, фаёлон, аъзо ва ҷонибдорони ҳизб, инчунин имомхатибону кормандони масъули ҳизб маълумоти муфасссал дода, ҷиҳати иҷрои босифату саривактии дастуру супоришҳои роҳбарияти давлат ва сохторҳои болоии ҳизб даъват бар амал оварда шуд.

н.Ҷ.БАЛХӢ

ҲХДТ -ТАБЛИҒГАРИ ҚОРҲОИ ОБОДОНИВУ СОЗАНДАГӢ ДАР КИШВАР

Ба истикболи сазовори чашни 30- солагии Истиқлолияти давлатӣ. Мутабоқи нақшаи тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ваҳш дар ташкилоти ибтидоии хоҷагии деҳқонии «Шарифбек» -и ҷамоати деҳоти Тоҷикобод бахшида ба чашни 30- солагии Истиқлолияти давлатӣ, эълон гардидаи Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва дар амал татбиқ намудани



қисмати тарғиботӣ- амалии Аксияи ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бо иштироки сокинон ва аъ-

зои фаёли ҲХДТ қисме аз роҳи байни маҳалла мунфарш карда шуд.

н.ВАХШ

СЕМИНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ ДАР ШАҲРИ НОРАК



Дар маҷлисиҳои Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норақ бо иштироки вакилони Маҷлиси вакилони халқи

шаҳр, раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, раисони кумитаҳои маҳал ва ходимони дин семинар-машварати ҳизбӣ дар доираи Соли

баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ баргузор гардид.

Семинар-машварат бо сухани ифтихории раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло оғоз гардида, фаёлияти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар семоҳаи якуми соли ҷорӣ баррасӣ шуда, тартиб ва мавзӯи баргузори вохӯриҳо, ҳоли сиёсӣ ба аҳоли ва ҷонибдорони ҳизб барои фаёлияти минбаъда дар соли 2019 таҳрезӣ карда шуданд.

н.НОРАҚ

ТАБЛИҒОТ ТАВАССУТИ ҚОРҲОИ ОБОДОНИВУ СОЗАНДАГӢ ВУСЪАТИ ТОЗА МЕГИРАД!

Дар доираи чадвали баргузори хонишҳои сиёсӣ ва ҷорабиниҳои ҳизбӣ дар ташкилоти ибтидоии деҳаи «Момандиён» оид ба татбиқи қисмати амалии Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвон «Якҷоя ҳал мекунем!» дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ вохӯрӣ баргузор гардид.

Сипас дар деҳа Аксияи ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя



ҳал мекунем!» роҳандозӣ гардида, сокинон бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу

суботи кишвар ба қорҳои ободонӣ машғул шуданд.

н.МУЪМИНОБОД

СОКИНОНИ ДЕҲА ПАЙРАВИ ҚОРҲОИ ОБОДОНИВУ СОЗАНДАГИИ ҲХДТ МЕБОШАНД!



Дар ташкилоти ибтидоии «Мирзообод»-и деҳаи Мирзоободи ҷамоати деҳоти ба номи Калинин оид ба самтҳои афзалиятноки фаёлияти ҲХДТ вохӯрӣ

баргузор гардид.

Зимнан масъулини ҳизбӣ дар бораи дастуру супоришҳои мақомоти болоии ҳизбӣ андешаронӣ нақша, ҳамагонро ба қорҳои

созанда даъват карданд.

Инчунин, дар идома дар доираи баргузори Аксияи ҳизбӣ «Якҷоя ҳал мекунем!» як қатор қорҳои хайриявӣ ба анҷом расонида шуд. Аз он ҷумла санғарш намудани роҳи маҳалла, насби 14 адад симҷӯбҳои бетонӣ, ҷароғонкунии маҳалла ва гузаронидани ҳатти оби нӯшоқӣ бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ баргузор гардид.

н.А.ҶОМӢ



СОКИНОНИ МАҲАЛ ДАР САРСАБЗИИ ДИЁР САҲМИ АРЗАНДА МЕГУЗОРАНД

Дар ташкилоти ибтидоии «Дараи Мухтор»-и ҷамоати деҳоти Ҷомбахт хониши сиёсӣ гузаронида шуд.

Намояндагони Куми-

таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Ҳасан Курбонов дар бораи самтҳои афзалиятноки фаёлияти ҲХДТ ба таври муфасссал маълумот дод.

Ҳамчунин, иштирокдорон кайд намуд, ки бо меҳнати ахлона дар сабзу хуррам гардонидани маҳали зист ва диёри зебомаънази Ховалинг саҳми арзандаи худро мегузоранд.

Баъдан дар асоси Аксияи ҳизбӣ «Якҷоя ҳал

мекунем!» дастаҷамъона ба қор баромада, беҳи даҳаҳои ду шафати роҳи деҳаҳо нарм карданд.

н.ХОВАЛИНГ



СЕМИНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ ВА ОҒОЗИ ҚОРҲОИ СОҲТМОНИ БИНОИ МАЪМУРИИ ҲХДТ ДАР НОҲИЯИ ШАМСИДДИН ШОҲИН

вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳия семинар-машварати ҳизбӣ баргузор карда шуд.

Зимнан раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Назарзода Толибҷон семинар- машварати ҳизбиро ҳусни оғоз бахшид.

Баъдан Раҳмонзода Аб-

дулло зимни баромадаш дар бораи самтҳои афзалиятноки фаёлияти ҲХДТ, ҳадафҳои созидаи ҳизб, робитаи саҳмгузори гуруҳи вакилии ҳизбӣ дар мафкурасозии миллий, таъсири ташкилотҳои динӣ дар ақидаҳои мардум ва дигар мавзӯҳои рӯзмарра ибрази андеша кард.

Дар охир ба 4 на-

фар фаёлонии ҲХДТ Сипосномаҳо ва ба 3 нафар билетҳои ҳизбӣ тақдим карда шуданд.

Баъдан дар маркази ноҳия санги асос барои оғози қорҳои соҳтмони бинои маъмурии ҲХДТ гузошта шуда, ба қорҳои соҳтмонӣ оғоз бахшида шуд.

н.Ш.ШОҲИН

ОБОДИИ МАҲАЛ АЗ МАСЪУЛИЯТИ БАЛАНДИ МО ВОБАСТА АСТ!



Дар ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ «Сармантой-2»-и ҷамоати деҳоти Озодагонии ноҳия хониши сиёсӣ оид ба самтҳои афзалиятноки фаёлияти ҳизбӣ баргузор гардид.

Дар он кормандони Кумитаи иҷроияи ноҳиявии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон иштирок дошта, оид ба муҳтавои

Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҳизб, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ ва ташаббусҳои байналмилалӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоили об, эълон гардидаи солҳои 2019-2021 ҳамчун Солҳои

рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, саҳмгузори дар қорҳои ободонӣ, зебогардонӣ ва созидагӣ суҳанронӣ намуданд.

Дар ҷорабинӣ ҷиҳати тадқиқи қисмати амалии Аксияи тарғиботӣ – амалии ҳизбӣ масъулин дар якҷоягӣ бо сокинон қубурҳои оҳанини деҳаҳо қанда даруни онҳоро тоза намуданд.

Дар охир сокинони маҳал бо итминони қомил иброз доштанд, ки 30-солагии Истиқлолияти давлатиро сазовор пешвоз мегиранд ва баҳри ободу зебо гардонидани маҳалаашон саъю талош менамоянд.

н.ПАНҶ

ГУЛПАРВАРӢ ҲОСИ МАРДУМИ БОМАДАНИЯТ АСТ!

Бо мақсади амалии Аксияи тарғиботии ҳизбӣ тахти унвон «Якҷоя ҳал мекунем!» дар доираи «Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ» дар ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ деҳаи «Орзу» - и ҷамоати шаҳраки Бӯстонқалъаи ноҳия вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия ширкат дошта оид ба самтҳои афзалиятноки фаёлияти ҳизб, ватандӯстии ҳештаншинӣ, омодагӣҳои ҳамаҷониба ба истикболи чашни 30- солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон андешаронӣ намуда, кайд карданд, ки эълон гардидаи солҳои 2019-2021 «Солҳои



рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» аз он шаҳодат медиҳанд, ки сиёсати иҷтимоии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмини зиндагии шоиистаи мардум мебошад».

Баъдан Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ

тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» роҳандозӣ гардида, иштирокдорон дар қорҳои ободонӣ қабудизоркунӣ, тоза намудани гирду атрофи деҳа аз партову алафҳои бегона ва шинонидани зиёда аз 400 бех гулҳои рангоранги мавсимӣ саҳми худро гузоштанд.

н.КУШОНИЁН

МАҶЛИСИ ҶАМЪБАСТИИ ФАЪОЛИЯТИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲХДТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР СЕМОҲАИ АВВАЛИ СОЛИ 2019

санаи 19.04.2019 Маҷлиси васеъи Раёсати КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон оид ба ҷамъбасти фаъолияти Кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизб барои семоҳаи аввали соли чорӣ баргуздор гардид, ки фишурдаи ҳисобот манзури шумо мегардад.



Мухтарам раис, аъзои раёсат, ҳозирини ғиромӣ,

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар семоҳаи аввали соли 2019 фаъолияти худро дар асоси Оиннома, Барнома, қарорҳои Анҷумани XII ҳизб ва маҷлисиҳои Раёсату Кумитаи Иҷроияи Марказӣ, инчунин дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда, дар давраи ҳисоботӣ қорҳои муайянеро ба анҷом расонида аст.

Дар ин давра Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҷиҳати дастуру супоришҳои Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз моҳи январ соли 2019 ҷадвали баргузориҳои хонишҳои сиёсӣ ва ҷорабинҳои ҳизбиро дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ тасдиқ намуд. Инчунин, тавре меодонем, соли гузашта Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истикболи сазовори ҷашни муқаддаси 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дастуру супоришҳои мушаххас дода, ба ин муносибат таъсиси инфрасохтори иҷтимоиро дар ҳар деҳаву маҳалла ба ҳотири таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ва аз байн бурдани фарқи байни деҳоту шаҳр ба мақсад мувофиқ донистанд.

Дар ҳамин ҳошия, Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба ҳотири саҳм гузоштан дар таҷлили сазовори ин ҷашн ва аз роҳи тарғиботи созанда сафарбар намудани нерӯи халқ ба ин самт ҳамаҷуз моҳи июли соли гузашта даври тарғиботи Аксияи ҳизбиро тахти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” эълон дошта буд.

Хушбахтона, аз ҷониби Пешвои миллат эълон гардидаи солҳои 2019-2021 ҳамчун Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ҳадафҳои муҳим, ки аз эълони аксияи ҳизбӣ бармеоянд, мувофиқ омад.

Ба ҳотири татбиқи самарабахши ин иқдом соли 2019 барои сохторҳои ҳизбии ҳудуди вилояти Хатлон “Соли баланд бардоштани маъсулияти шахрвандӣ” эълон карда шуда, ҷадвали шахру ноҳияҳои вилоят ҷиҳати татбиқи амалии Аксияи ҳизбӣ тахти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” тасдиқ шуда, номгӯи қорҳои, ки ҷиҳати иҷрои қисмати амалии Аксия бо ҷалби сокинон анҷом дода мешаванд, роҳандозӣ гардид.

Тавре раванди Аксия дар се моҳи соли 2019 нишон дод, ҷиҳати ҳаллу фасли мушкилоти мардум ва дар ин замина, сафарбар кардани аҳоли ба созандагиву бунёдкорӣ, инчунин фаъол гардонидани сокинон дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоии мавҷуда, санғфарш кардани кӯчаву маҳаллаҳои ҳудуди вилоят, дуруст сафарбар намудани қорҳои хайру саҳо, ҳалли масъалаҳои бекорӣ ва фаро гирифтани сокинон ба шуғл бо истифода аз қувваи фаъолон, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ натиҷаҳои диҳлоҳ дода истодааст.

Маҳз натиҷаи ҳамаи ҳамоҳангию ҳаммаромии фаъолияти мо ҳизбиён бо сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат аст, ки танҳо дар се моҳи сипаригардидаи

соли раванд дар доираи Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” бо ташаббуси кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шахру навоҳии вилояти Хатлон ва бо қувваи худӣ сокинон аллакай 289,5 километр роҳҳои байни деҳаву маҳаллаҳои ҳудуди шахру ноҳияҳои вилоят санғфарш гардида, аз ҳисоби маблағҳои ҳизбӣ бошад ба зиёда аз 798 нафар ниёзмандон кӯмакҳои явқабтаини моддӣ-молиявӣ расонида шуданд. Бо ҷалби аъзо ва ҷонибдорони ҳизб дар доираи ин Аксия зиёда аз 39764 адад ниҳолҳои сояфкану ҳамешабар ва дарахтони мевадиҳанда дар шахру ноҳияҳои вилоят шинонида шуданд. Садоҳ ҷунин иқдомҳои дигари ҳизбиён дар ҳар як шахру навоҳӣ ба ҳотири рушди деҳот амалӣ гардида, ҷиҳати густариши ин иқдом иродатмандии маъсулини сохторҳои ҳизбӣ баръало эҳсос гардида истодааст.

Ҳозирини ғиромӣ,

Андешидаи қорҳои муассир имкон дод, ки дар ин марҳила сафи аъзои ҳизб низ зиёд, сохтори ташкилотҳои ҳизбӣ мустаҳкам ва ҳайати он беҳтар гардад. Аз рӯи натиҷаҳои ҷамъбасти се моҳи соли 2019 шумораи ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба 3063 адад расид, ки нисбат ба семоҳаи якуми соли 2018-ум 960 адад зиёд мебошад. Шумораи аъзои ҳизб то 1 апрели соли 2019-ум ба 182904 нафар расид. Қабули аъзои ҲХДТ дар се моҳи соли 2019-ум 4491 нафарро ташкил менамояд. Ҳайати сифатии аъзои ҳизб дар вилоят беҳтар шуда, дар ин ради ба ҷалби занон аҳамияти ҳоса зоҳир гардид. Аз 182904 нафар аъзои ҳизб дар давраи ҳисоботӣ 82314 нафарро занон ташкил менамоянд, ки 45 фоизро ташкил медиҳад. Аз ин шумора 3043 нафарашон дар се моҳи соли 2019 ба сафи ҳизб қабул гардидаанд. Ҳамзамон, Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар партави сиёсати ҷавонпарваронаи Пешвои миллат ба кишри ҷавони ҷомеа аҳамияти махсус дода, пайваста сафи ҳизбро аз ҳисоби ҷавонони огоҳу худшинос мукамал месозад.

Айни замон аз 182904 нафар аъзои ҳизб 67425 нафарашро ҷавонон ташкил медиҳад, ки нисбати се моҳи соли 2018 ба микдори 1334 нафар зиёд мебошад.

Дар се моҳи соли 2019-ум 214 нафар ҷавонон ба сафи ҲХДТ қабул гардидаанд.

Таҳлилҳои омӯрӣ дар се моҳи соли чорӣ муайян намуд, ки дар баробари пешравии ҳоло ҳам камбудихо дар масъалаи ҳаракати аъзои ҳизб ҷой доранд. Ҳаракати аъзои ҳизб на дар ҳама шахру ноҳияҳо дуруст ва саривактӣ назорат мегардад. Раванди афзоиши аъзои ҳизб дар 3 моҳи соли чорӣ дар баъзе ноҳияҳо ба ҷойи афзудан, баръакс коҳиш ёфтааст.

Ҳозирини ғиромӣ,

Дар давоми се моҳи соли 2019, ба ғайр аз ҷаласаҳои расмӣ муқарраршуда, ҷорабинҳои сиёсӣ, фарҳангӣ бахшида ба санаҳои муҳими таърихӣ ва иду ҷашнҳои милливу касбӣ бо шумули суҳбату вохӯрӣ бо хоҷагидорон беш аз 2000 (ду ҳазор) ҷорабинӣ дар шахру ноҳияҳои вилоят ташкил гардид.

Пешбурди қорҳои таълимотӣ дар заминаи таҷлили ҷашнҳои муҳими давла-

тию миллий ва дастгирии қорҳои соҳа аз самтҳои дигари фаъолияти сохторҳои вилоятии ҳизб махсус меёбад.

Бахшида ба солгарди таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шахру ноҳияҳои вилоят ҷорабинҳои сиёсӣ фарҳангӣ, вохӯриву аёдати аскарону афсаронро дар қисмҳои низомӣ баргуздор намуданд. Зимни баргузориҳои ин ҷорабинҳои аз ҳисоби маблағҳои кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шахру ноҳияҳои вилоят ба қисмҳои ҳарбӣ ба микдори 17310 сомонӣ кӯмаки моддӣ-молиявӣ, маводҳои хӯроқа расонида шуда, дастархони идона орошта ва аз ҷониби ҳунармандони шӯбаҳои фарҳангӣ шахру ноҳияҳо барномаҳои консертӣ доир карда шуданд.

Бахшида ба Иди Модар 8 март аз тарафи кумитаҳои иҷроияи шахру ноҳияҳо ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба занону модарон ифтихорномаву сипосномаҳо ва ба маблағи 28000 сомонӣ маводҳои хӯроқа, тухфаҳои молӣ пулӣ тақдим карда шуданд. Ҳамчунин аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон бахшида ба Иди Модар ба 30 нафар омӯзгорони пешқадам-занони фаъоли шахру ноҳияҳои вилоят, ки дар соҳаи маорифи вилоят фаъолият менамоянд, сипоснома ва тухфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуданд.

Ҳамзамон, бо мақсади дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани Наврӯзи байналмилалӣ аз тарафи кумитаҳои иҷроияи шахру ноҳияҳои вилоят, ташкилотҳои ибтидоӣ, шахсонӣ хайрхоҳ ва ҷонибдорони ҲХДТ ба ятимону барҷомондагон ва шахсонӣ явқаву танҳо ба маблағи 34511 сомонӣ кӯмакҳои моддӣ-молиявӣ расонида шуданд.

Дар се моҳи соли 2019 бо иқдоми Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба эҳтиҷомандон кӯмакҳои моддӣ-молиявӣ ба микдори 11100 сомонӣ расонида шуд.

Масалан аз тарафи КИ ҲХДТ дар шахри Бохтар ба 31 нафар кӯдакони маъҷуб аз ташкилоти ҷамъиятии эҳё ва дастгирии маводҳои ғизоӣ тақдим карда шуд. Ин иқдом аз тарафи аксарият кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шахру ноҳияҳои вилоят низ ба амал бароварда шуд. Ҷунонҷӣ аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Вахш дар якҷоягӣ бо вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии №32 Сафарзода Б.А ба 270 нафар кӯдакони ятиму бепарастор кӯмакҳои явқабтаини Кумитаи иҷроия тақдим карда шуд. Кӯмакҳо аз қабилӣ орд, равған, шакар ва дигар маводҳои ғизоӣ иборат буданд. Ҳамчунин дастархони Наврӯзӣ барои кӯдакони ятиму бепарастор орошта шуд.

Ҷунин иқдоми хайрхоҳона, аз тарафи ҳамаи кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияҳои вилоят ба назар расид.

Дар зимн, дар се моҳи аввали соли 2019 аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва кумитаҳои иҷроияи ҳизб дар шахру навоҳии вилоят ба зиёда аз 60 нафар донишҷӯёни болаёқати донишгоҳу донишқадаҳо, коллеҷу омӯзишгоҳҳо ва хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди вилоят ба маблағи умумии 9150 сомонӣ идропулии ҳизбӣ (Стипендия) дода шуд.

Дар ин давра бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсӣ таълиму таъшиқ намудани Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон нақшаи ҷорабинҳои таҳия ва бо баргузориҳои беш аз 800 суҳбату вохӯриҳо дар ин самт татбиқ гардид.

Бояд гуфт, дар давоми се моҳи соли 2019 барои аввалин бор наздики 1491

адад хабару гузоришҳо дар сомонӣ интернетии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба нашр расидаанд. Танҳо дар се моҳи соли чорӣ бо мақсади тақвияти посух гуфтан ба маводҳои муғризона дар ин миён беш аз 185 маводи сомонӣ андешаҳои созанда ва воқуниш ба қору амали ночавонмардонаи гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, аз ҷумла ТТЭ ҲНИ, Гурӯҳи 24 ва “Паймони миллий” ташкил медиҳанд.

Тавре маълум аст, имрӯзҳо тамоми ашхоси бо ном “муҳолиф” дар шабақаҳои иҷтимоӣ, аз он ҷумла фејсбук фаъол гардида, зидди манфиатҳои давлату миллати тоҷик маводҳои муғризона ба нашр мерасонанд, ки албатта ба рӯҳияи истифобарандагони он, ки аксаран ҷавонони камтаҷрибаанд, бетаъсир нахоҳад буд.

Мавриди зикр аст, ки ҳамарӯза дар саҳифаи фејсбукии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон аз 60 то 80 мавод нашр мегардад, ки ин барои гур кардани фазои иттилоотии кишвар таъсири мусбӣ мерасонад.

Ҳозирини ғиромӣ,

Дар қараёни қорҳои тарғиботӣ нашрияи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон “Ҳамрози халқ” яке аз дастгоҳҳои бузурги идеологияи ҳизбӣ ба ҳисоб меравад. Дар давоми се моҳи соли чорӣ 6 адад шумораи нашрияи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон “Ҳамрози халқ” бо теъдоди 38580 нусха ҷоп шуда, ба дасти хонандагон расидааст. Механизми дастрас ва ба низоми муайян ба нашр расонидани нашрия низ дар давоми се моҳи соли сипаригардида ҳалли худро ёфта, тавассути сохторҳои маҳаллии Почтаи тоҷик ва Тоҷикматбуот саривактӣ дастраси хонанда гардида истодааст.

Инчунин барои аввалин бор дар таърихи ҳизб нашри махсуси хармоҳаи газетии “Ҳамрози халқ”-ро ба роҳ мондем, ки дар се моҳи соли чорӣ 3 адад шумораи он бо теъдоди 305520 нусха, ки ҳар як шумораи он ба микдори 101840 ададро ташкил медиҳад, аз ҷоп бароварда шуда, ба сокинони деҳот ба тариқи роғгон дастрас гардида истодааст.

Вале новобаста аз таъкидҳои қорҳои кумитаи иҷроияи вилоятӣ ҳоло ҳам дар самти сари вақт дастрас шудани нашрияи махсус ба сокинони деҳот камбудихо ҷой доранд. Ин аст, ки раванди тақсими нашри махсус дар баъзе шахру ноҳияҳо назорат намешавад.

Дар се моҳи соли 2019 ҳамаи ҷорабинҳои баргузоргардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва шахру ноҳияҳои он дар шабақаҳои давлатии телевизиони “Тоҷикистон”, “Сафина”, “Бахористон”, “Ҷаҳоннома”, “Варзиш”, телевизиони вилояти Хатлон, сомонҳои интернетии hamsafon.tj, hhdtkhatlon.tj, khovar.tj, facebook нашрияҳои ҳизбии “Минбари халқ”, “Ҳамрози халқ” ва шабақаи Ютуб пурра инъикоси худро ёфтаанд.

Истифодаи шеваҳои муосири таълимот яке аз самтҳои асосии фаъолияти ҲХДТ ба ҳисоб меравад, ки ҳамеша зерӣ таваҷҷуҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон қарор дорад.

Дар ин давра Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 5 адад барномаи телевизиониро тахти унвони “Нерӯи созанда” таҳия ва пешкаши сокинони вилояти Хатлон намуда истодааст, ки тариқи телевизиони вилояти Хатлон ба намоиш гузошта мешавад.

Тибқи дастури Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон вакилони маҳаллии маҷлиси вакилони халқ, ки аз ҲХДТ пешбарӣ ва интихоб гардидаанд, дар баргузориҳои ҷорабинҳои сатҳи маҳал бори аввал ҷалб карда шуданд. Ин ра-

(Идома дар саҳ.8)

МАҶЛИСИ ҶАМЪБАСТИИ ФАЪОЛИЯТИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲХДТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР СЕМОҶАИ АВВАЛИ СОЛИ 2019

(Идома аз саҳ. 7)

ванд минбаъд низ идома ёфта, агар аз як тараф омили тақвияти робитаи ӯ бо интиҳобкунанда гардад, аз ҷониби дигар иртиботи ӯро бо сохторҳои ҳизбӣ ва ҳисоботдиҳанда будани ӯро дар назди ҳизб барқарор менамояд. Дар ин давра 566 нафар вакилони ҳизбӣ дар чорабиниҳои баргузорнамудаи кумитаҳои иҷроия ширкат варзиданд.

Дар се моҳи соли 2019 аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 100000 (Сад ҳазор) адад тақвимҳои

таъмин гардиданд, ки корҳои сохтмонӣ ва рангу бори онҳо давом дорад.

Сохтмони биноҳои маъмури дар ноҳияҳои Данғара ва Ховалинг низ оғоз гардида, корҳо бо маром давом доранд. Дар моҳи март соли ҷорӣ Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар низ бо замин барои сохтмони бинои маъмури ҷудо гардидааст. Вале сохтмони биноҳои маъмури дар ноҳияҳои Ҷалолидини Балхӣ, Вахш, Балҷувон, Шамсиддини Шохин ва Панҷ то ҳол норушан боқӣ мондаанд. Боварӣ дорем, раисо-

дида, ҷиҳати тақвияти фаъолияти ҳизбӣ қарорҳои дахлдор қабул ва ба унвони кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят барои иҷро ирсол карда шуд. Дар ин радиф, 12 маҷлиси машваратии назди Раиси Кумитаи иҷроия баргузор гардид, ки дар рафти онҳо масъалаҳои ҷорӣ баррасӣ шуда, ҷиҳати рушди фаъолияти ҳизбӣ тадбирҳои зарурӣ саривақт амалӣ карда шуданд.

Дар баробари фаъолияти таълимотӣ маъсалаи ҳуҷҷатгузорӣ, хусусан дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб маравад. Ҷунонӣ омӯзиши ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар деҳаву маҳаллаҳои ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳру ноҳияҳои вилоят нишон дод ҳоло ҳам камбудҳои ҷиддӣ дар таъсиси ташкилотҳои ибтидоӣ, ҳуҷҷатгузориҳои онҳо, муттаҳид намудани аъзои ҳизб аз соҳаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳанг ва хоста гирифтани номзадҳо барои интиҳоби раиси ташкилотҳои ибтидоӣ ба назар мерасад. Вобаста ба масъалаи мазкур раисони кумитаҳои иҷроияро лозим аст, ки ҷиҳати бартариф кардани камбудҳои ҷойдошта чораҳои лозимиро андешанд.

Муҳтарам аъзои Раёсати Кумитаи иҷроия, ҳозирини гиромӣ!

Масъалаи муҳимме, ки мо бояд ба он таваҷҷуҳи бештаре равано созем, ин омодагӣ ба маъракаи муҳими сиёсӣ – интиҳоботи парлумонӣ мебошад. Дар ин росто, моро лозим аст бо омодагиҳои ҳарчи бештар ба интиҳобот ворид шавем ва барои ин заминаҳои мустаҳкамӣ робита бо ҷомеаро дорем. Гузашта аз ин, бо инобати он ки гурӯҳҳои бадҳоҳ дар хориҷи кишвар аз маъракаи интиҳобот барои амалӣ намудани нақшаҳои нопуку иғвобарангезонаи худ аз ҳоло омодагӣ дида истодаанд, раисони Кумитаҳои иҷроияи ҳизбиро мебошад дар ин самт ҷиддӣ муносибат намоёнд.

Моро лозим аст ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ бо омодагиҳои ҷиддӣ ворид гардида, мардумро дар деҳаву маҳаллаҳо бо истифодаи босамар аз васоили таълимотӣ, аз ҷумла наشري махсуси газетаи “Ҳамрози халқ” ва тавасути воҳуриву мулоқоти рӯ ба рӯ сокинонро ба роҳи созанда раҳнамоӣ кунем. Ҳамчунин, зимни муайян кардани номзадҳо ба вакилии маҷлиси вакилони халқи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дақиқкор буда, нафаронро пешбарӣ намоем, ки воқеан дар миёни мардум соҳиби нуфуз ва обрӯ хастанд.

Ташаққур ба таваҷҷуҳатон!



кисагӣ, 15000 (понздаҳ ҳазор) адад тақвими деворӣ ва 3000 (се ҳазор) адад тақвими рӯймизӣ нашр ва ба оммаи васеи сокинони вилояти Хатлон зимни воҳури дар деҳаву маҳаллаҳо тақсим карда шуданд.

Дар ин замина, Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар оғози соли равон китобхое тахти унвони “Нақши Эмомалӣ Раҳмон дар татбиқи ғояҳои миллӣ” (дар мисоли бунёди НБО “Роғун”), “Хатлон. Роҳнамо барои сайёҳон” (бо забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) ва “Тоҷикистон сарзамини сайёҳӣ ва макони ҳунарҳои мардумӣ”-ро бо теъдоди 18000 (ҳаҷдаҳ ҳазор) нусха (ҳар кадоме бо теъдоди 6000 нусхай) нашр намуда, ба дасти хонандагон расонид.

Ҳозирини гиромӣ,

Ҷойи таъкиди хос аст, ки агар то соли 2017 аз 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҳамагӣ 8 бинои маъмурии ҳизбӣ, аз ҷумла Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияҳои Абдурахмони Ҷомӣ, Хуросон, Фархор, Носири Хурава, Кубодиён, Ҷайхун ва шаҳри Леваконт мавриди истифода қарор гирифта бошанд, пас соли 2018 сохтмони биноҳои маъмурии Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳрҳои Кӯлоб, Норақ, ноҳияҳои Ёвон, Темурмалик, Шаҳритуз, Мир Сайид Алиӣ Ҳамадонӣ ва Восеъ оғоз гардиданд.

Аз ин шумор дар назар аст, ки то моҳи сентябри соли 2019 чор бинои маъмурии ҳизбӣ дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Норақ, Ёвон ва Восеъ расман ба истифода дода шаванд. Дар се моҳи якуми соли 2019 Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияҳои Кӯшонӣён, Дӯстӣ ва Мӯъминобод бо биноҳои тайёр

ни кумитаҳои иҷроияи ноҳияҳои зикршуда ҷиҳати иҷрои дастури Пешвои миллат чораҳои мушаххас меандешанд.

Мутаасифона сохтмони биноҳои маъмури дар ноҳияҳои Темурмалик ва Шаҳритуз муваққатан қатъ гардидааст.

Дар се моҳи соли ҷорӣ бо тасмимҳои пешгирифтаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон кумитаҳои иҷроияи ҳизб дар ноҳияҳои Шаҳритуз, Абдурахмони Ҷомӣ ва Данғара инчунин муовини раис-роҳбари дастгоҳи КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон бо автомашинаи хизматӣ таъмин гардидаанд. Ин иқдом мавқеъ ва нуфузи ҲХДТ ва обрӯи қорамандони ҳизбиро дар шаҳру ноҳияҳои вилоят боз ҳам баландтар гардонидани истодааст.


Ҳозирини гиромӣ,

Дар се моҳи соли 2019-ум 29 адад фармоишҳои раиси кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон барои фаъолияти ташкилино тарғиботӣ ва молиявӣ хоҷагидорӣ қабул шудаанд.

Ба қабулҳои ҷамъиятии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар се моҳи соли 2019-ум 1 нафар шаҳрванд ба тариқи хатгӣ ва 440 нафар ба тариқи шифоҳӣ мурочиат кардаанд, ки ба ҳамаи онҳо дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи қонун ҷавоб гардонидани шудааст.

Инчунин, дар се моҳи соли ҷорӣ 350 нафар фаъолони ҳизб ҷиҳати хизмати софдилонаву содиқонашон дар роҳи татбиқи ҳадафҳои Барномавии ҲХДТ бо Сипосномаҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон қадрдонӣ гардиданд.

Дар се моҳи соли ҷорӣ 1 маҷлиси Кумитаи иҷроия ва 1 маҷлиси Раёсати Кумитаи иҷроияи вилоятӣ баргузор гар-



ҶАҶОН ДАР ЯК ҶУМЛА

► Дар Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ дар натиҷаи хароб шудани болопӯши як бинои калисои масеҳӣ боиси марги 13 нафар ва захмӣ шудани 11 нафари дигар гашт;

► Дар музофоти Киркуки Ироқ зимни гузаронидани амалиёти махсуси низомӣён 12 террорист нобуд карда шуд, ҳамчунин 12 нафари дигари ин гурӯҳ дастгир карда шуданд;

► Дар иёлотҳои қисми ҷанубии Амрико тўфон ба амал омад, ки бар асари ин офати табиӣ 5 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо нафари дигар зарар диданд;

► Дар давлати Шри-ланка дар натиҷаи таркиши маводҳои тарканда, ки аз сӯи гурӯҳҳои террористӣ ба қор дароварда шуданд, зиёда 300 нафар ба ҳалокат расида, 500 нафари дигар қароҳат бардоштанд. Масъулияти ин ҳамларо ташкилотӣ террористӣ-экстремистии Давлати исломӣ (ДИИШ) ба душ гирифтааст;

► Дар Филипин бо қувваи 6,3 балл заминларза ба амал омад, ки дар натиҷа 16 нафар ҳалок шуда, зиёда аз 80 нафари дигар қароҳат бардоштанд;

► Дар натиҷаи ба фалокат дучор шудани ҳавопаймои хурд дар штати Техаси ИМА 6 нафар ба ҳалокат расид;

► Дар Индонезия вулкони “Агум” хуруҷ кард, ки қангу ҳоки сари он ба баландии 2 ҳазор метр дар фазо паҳн гардид, ин вулқон дар дунё яке аз вулқонҳои бузургу хатарнок ба ҳисоб меравад;

► Боришот ва обҳезии аз ҳад зиёд дар қисми шарқии давлати африқоии Уганда ба марги 18 нафар боис гардида, ҳамзамон бар асари ин офати табиӣ даҳҳо каси дигар қароҳат бардоштанд;

► Қорамандони сохторҳои қудратии Колумбия зимни гузаронидани амалиёти махсус, аз қочоқчиён 1 тоннаву 200 киллограмм маводи нашъадорро ёфт ва мусодира карданд;

► Дар минтақаи Какуаи Колумбия шумораи ҳалокшудагонӣ бар асари боришот ва фаромадани ярҷ ба 32 нафар расида, чанд нафари дигар бенишон шуданд;

► Дар кишвари Забайкалии Федератсияи Россия сӯхтори бешазор ба соҳаи хоҷагидорӣ ва кишоварзӣ зарари ҷиддӣ расонид. Дар натиҷаи ин ҳодиса 10 ҳазор сар гӯсфанд ва беш аз 1,5 ҳазор сар хайвони шохдор талаф ёфтааст. Ҳаҷми зарари сӯхтори бешазор қариб 600 миллион рублро ташкил додааст;

► Бар асари тирпарронӣ дар яке аз марказҳои дилхушии Мексика 13 нафар ҳалок шуданд.



**ҲАМРОЗИ
ХАЛҚ**

Муассис:

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

Масъули чоп:

Шаҳбози ИСКАНДАР

Котиби масъул:

Аловуддин АМИРЗОДА

Ҳайати мушовара:
Қурбон ҲАКИМЗОДА,
Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАҲМОНЗОДА

Ҳайати таҳририя:

Зебо БОЗОРОВА,
Ҳусейн САИДОВ

Тарроҳ:

Хурава МАЗОРИЕВ

Дар нашрия ба хотири чандандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд мувофиқат накунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба дӯш нагирад.

Аксу дархост ва номаҳо ба муаллифонашон баргардонда намешаванд. Ба дурустии далелу арқоме, ки дар номаҳои расида ва эълону рекламаҳои истифода шудаанд, муаллифонашон масъулият доранд.

Нашрия тахти
рақами 627 дар
Вазорати Фарҳанги
Ҷумҳурии
Тоҷикистон сабти
ном шудааст.

Суроға:

735140, ш. Бохтар,
қўчаи Айний-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70

Чопхонаи ҶДММ «Шоҳин-С», теъдод: 12860 нусха

